

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идибек дар мавзуи «Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 9.00.03 – Таърихи фалсафа. - Душанбе, 2025. - 175 саҳ.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертасия ба шиносномаи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа мувоғиқ аст. Дар он инъикоси масоили фалсафӣ дар самти пажӯҳишҳои таърихӣ ва фалсафӣ, вазифаҳо, ҳудуди таҳқиқ ва усулҳои татбиқи он дар мубоҳисаҳои таърихию фалсафӣ, муайян кардани меъёри арзиши омӯзиши масоили таърихию фалсафӣ, муайян кардани заминаҳои мантиқӣ ва фарзиявии низомҳои фалсафӣ ва тамоюлоти фалсафӣ, ба кор бурдани усулҳои герменевтиқӣ ва мантиқии таҳқиқоти таърихию фалсафӣ, омӯзиши парадигмаи фалсафаи классикии асримиёнагии тоҷик ва намодҳои таърихии он, сарчашмаҳо ва хусусиятҳои асосии ин парадигма, марҳилаҳои асосӣ ва лаҳзаҳои асосии таҳаввулоти фалсафаи тоҷик дар мисоли таълимоти Фахриддини Розӣ, тафаккури давраи исломии тоҷик ва муносибати он ба дин, илм ва ҷомеа баррасӣ гардидааст.

Мубрамияти мавзуи диссертатсия. Ҳадафи кори таҳқиқотии Б.И. Элчибекзода, чунон ки муаллиф навиштааст, омӯзиш ва таҳлили ҷанбаҳои антропологии таълимоти Фахриддини Розӣ дар бораи инсон мебошад. Он як навъ бозсозии ҷанбаи таърихи фалсафаи классикии форсу тоҷик аст, ки дар асоси таҳлили консепсияҳои самти антропологӣ анҷом гирифтааст. антропология бошад, якҷоя бо онтология ва гносеология қисми асосии фалсафаро умуман ва асоси назариявии онро ташкил медиҳад. Агар дар доираи ҳуди диссертатсия мубрамияти мавзуро муттаҳид қунем, ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки то ба ҳол андешаҳои фалсафӣ, мантиқӣ, ахлоқӣ, зебоишиносӣ ва антропологии Фахриддини Розӣ мавриди омӯзишу баррасии мукаммал қарор нагирифтаанд. Ҳамчунин муносибати ақлгароиӣ ў дар созиш додану мустақар намудани принципҳои озодии виҷдон ва таҳаммулгароӣ нақши бузург доранд. Ў дар муқобили назарияҳои исломии тундгарою бунёдгаро дар мавқеи мувоғиқ ба афкору назарияҳои ислоҳотгарои исломӣ қарор дорад. Дар шароити имрӯзai Тоҷикистон таҳқиқи масоили инсоншиносии ин мутафаккир аҳаммияти бузург дошта, дар ҷустуҷӯи усулҳои оптималии рушди инсон ва ҷомеа, дар заминаи дастоварду анъанаҳои миллӣ ташаккул додани шаҳсиятҳои баркамоли он мусоидат менамоянд. Дар партави гуфтаҳои боло кори таҳқиқотии Б.И. Элчибекзода ҳеле муҳим ва мубрам ба назар мерасад, аз ин рӯ ба ҳимоя пешниҳод гардидани он зарур ва саривақтӣ мебошад.

Дарацаи асосноккунин гузоришҳои илмӣ, хулосаю пешниҳод, ки дар диссертатсия оварда шудаанд. Навоварии илмии диссертатсияи Б.И. Элчибекзода пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки мавзуи таҳқиқи он ба гузаштаи дур - асри XII-XIII, давраи асримиёнагии рушди илми форсу тоҷик рост меояд, ки нишон додани хусусиятҳои барҷастаи фалсафаи он давраро дар мисоли таълимоти Фаҳриддини Розӣ, дар таҳлилу таснифи равияҳои фалсафие, ки аз рӯи аломатҳои гуногуни меъёрии ақлгарой таъсис ёфтаанд, инчунин дар қашфи ақоиди антропологии ин мутафаккир тақозо мекунад. Муаллиф намодҳои гуногунро дар матни диссертатсия барои нишон додани таҳаввул ва таъсири афкори антропологии Фаҳриддини Розӣ ба низом дароварда, таҳлилу баррасӣ намудааст. Таҳқиқи масъалаи инсон дар таълимоти Фаҳриддини Розӣ бори аввал ба иҷро расидааст.

Асоснокӣ ва эътиимоднокии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта. Эътиимоднокии натиҷаҳои кори илмии Б.И. Элчибекзода бо истифодаи аз усулҳои таҳқиқотӣ-назариявии классикӣ ва муосир, муқоисаи маълумоти бадастомада бо дигар сарчашмаҳо, дар амал санҷида шудани натиҷаҳои назариявии таҳқиқ, масалан, дар рафти таълимоти Фаҳриддини Розӣ аз фанни таърихи фалсафа ва дигар фанҳои таълими вобаста аст. Муқаррароти барои дифоъ пешниҳодшуда аз ҷониби довталаб ба таври хуб асоснок карда шудаанд ва эътиrozero ба миён намеоранд. Эътибор доштани онҳо аз дурустии татбиқи усулҳои интихобшудаи таҳқиқ ва такя ба маълумоти мушаҳҳаси таъриҳӣ-фалсафӣ, фалсафӣ-антропологӣ, фарҳангӣ, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ барои тасдиқи натиҷаҳои бадастомада маълум мегардад.

Дар давраи омодагӣ муаллиф дар ҷаласаҳои кафедраҳои фалсафа ва сиёsatшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ва факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020, дар 5 конфронси байналмилалӣ ва умумиҷумҳурияйӣ ширкат варзида, бо маърузаҳо дар бораи таълимоти фалсафии Фаҳриддини Розӣ асоснокӣ ва эътиимодбахшии хулосаҳоро дар бораи он ба исбот расонидааст.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идивек аз муқаддима, ду боб, шаш фасл, хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, феҳристи адабиёт, феҳристи интишороти илмии диссертант оид ба мавзуъ таркиб ёфта, фарогири 175 саҳифаи чопии компүтерӣ аст.

Дар муқаддима аҳаммияти мавзуи таҳқиқшаванда асоснок карда шуда, дарацаи омӯзиши он арзёбӣ гардида, объекту мавзуи таҳқиқот, ҳадафу вазифаҳои он, асосҳои назарию методологӣ, навғониҳои илмӣ ва аҳаммияти

назарию амалӣ муайян карда шудаанд. Дар ҳар як бахши диссертатсия шеваи хуби таҳқик, дақиқан нишон додани маъхазҳо, мухокимаю мубоҳисаи ҳамаҷонибаи илмӣ ва натиҷагириҳои дақиқ ба назар мерасанд. Дар муқаддима мубрамии мавзӯъ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиш, объект, мавзӯъ, ҳадаф ва вазифаҳои пажуҳиш, асосҳои назариявӣ, навоварии илмӣ ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванд, аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия муайян карда шуда, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқик ва соҳтори диссертатсия нишон дода шудаанд. Дар диссертатсия ҳадаф ва вазифаҳои мушахҳас пайгириш шуда, нуктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, ки воқеан дар таърихи фалсафаи тоҷик ва дар самти шинохту таҳқики осори фалсафӣ ва динии Фаҳриддини Розӣ аҳаммияти вижай илмӣ доранд.

Боби якуми рисола - «Заминаҳои таърихӣ-иҷтимоӣ ва ғоявии ташаккулёбии таълимоти Фаҳриддини Розӣ» шомили се фасл аст. Нахустфасли боби мазкур «Заминаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии таълимоти фалсафии Фаҳриддини Розӣ» дар ҳусуси ҳаёт фа фаъолияти ин мутафаккир ва шароити таърихио фарҳангии ташаккул ёфтани фалсафаи Фаҳриддини Розӣ баҳс мекунад. Дар он қайд мегардад, ки замони зиндагии мутафаккир ба замоне рост меояд, ки дар хилофат муборизаю задухӯрдҳои ақидавио сиёсӣ ва қудратҳоҳӣ рӯз аз рӯз қувват гирифта буд. Дар минтақаҳои хилофат фазои ягонаи динию фарҳангӣ ҳукмрон набуд; баҳсу муноқишаҳо на танҳо дар байни ҳокимони минтақаҳои гуногун, балки дар байни пайравони равияю ҷараёнҳои мазҳабӣ шадид идома дошт. Сарфи назар аз вазъи мураккабу авзои ин давра бунёди мадорис дар гӯшаҳои гуногуни хилофат ва ифтиҳои марказҳои илмӣ ҷорӣ дошт ва аз сӯи дигар тарҷумай осори мутафаккирони юнонӣ, эронӣ ва ҳиндӣ сабаби пешрафт ва тавсеаи доираҳои илмӣ гардида, ҳаракатҳои дорои ҳусусияти ақлгароёнаро то рафт бештар намуд. Дар фасли дуюм «Таъсири фарҳангии исломӣ ба таълимоти фалсафии Фаҳриддини Розӣ» пеш аз ҳама дар такя ба сурою оятҳои Куръон моҳияти инсон баррасӣ гардида, таъсири мактабҳои фикрии мӯътазилаву ашъария ва мотуридия ба афкори ин мутафаккир бар асари баҳсу мунозираҳои онҳо дар боби назарияи ҷабру ихтиёр ва қудрату озодии инсон, ҳусн ва қубҳ (нек ва бад) ва ғайра дар робита ба масъалаи моҳият ва табииати инсон, касб мавқеи ақлу хирадгароии диниро дар ҷои аввал мегузорад. Дар фасли сеюм «Заминаҳои фалсафии ташаккулёбии андешаҳои Фаҳриддини Розӣ оид ба инсон» қайд мешавад, ки дар ташаккулёбии афкори фалсафии хеш ин мутафаккир зери таъсири донишҳои гуногун - ҳадис, луғатшиносӣ ва сарфу нахӯ, тафсиру таъвил ва мутакаллимони мӯътазилий, файласуфони равияҳои мухталифи фалсафии Эрон, Ҳинд, Чин ва Юнони бостон қарор гирифта, аз онҳо ҷонибдорӣ

намудааст. Таҳлилҳо дар боби мазкур аз чанд ҷиҳат ҷолиб аст, ки дар онҳо пайҳам овардани афкору андешаи мутафаккирон ва инчунин муҳаққиқони ин соҳа эҳсос мегардад ва таҳлилу мубоҳисаи шахсии унвонҷӯ низ ба мушоҳида мерасад.

Боби дуюми диссертатсия «Андешаҳои Фахриддини Розӣ доир ба масъалаи табиат ва моҳияти инсон» низ аз се фасл иборат аст.

Дар фасли аввали ин боб «Мақоми инсон дар таълимоти фалсафии Фахриддини Розӣ» номгузорӣ шуда, табиат ва моҳияти инсон ҳам аз нигоҳи фардӣ, ҳам иҷтимоӣ ва ҳам биопсихологӣ таҳлил ёфта, масъалаи табиати инсон, тафовутҳои нафсонии ў аз ҷониби Фахриддини Розӣ таъкид гардидааст, ки иллати он дар ду сабаб нишон дода шудааст: умури зотию ҷавҳарӣ ва умури хориҷ аз зоту ҷавҳар. Муаллиф дар ин қисмат моҳият ва табиати инсон, масъалаи ҳусн ва қубҳ, ахлоқи неку бад, ҷабру ихтиёර, саодат, камолоти инсон ва ғайраро таҳқиқ карда, нафсу бадани инсонро ҳам аз ҷиҳати шакл ва ҳам мазмун ҳамеша дар ҳоли тағйирёбӣ маънидод намудааст. Дар фасли дуюм - «Табиати инсон дар антропологияи Фахриддини Розӣ» ҳусусиятҳои асосии табиати инсонро таҳлилу баррасӣ карда, тавассути назарияи лаззатгарӣ ё гедонизм, лаззатҳои ҳиссию ҷисмонӣ ва саодатро ҳамчун ҷузъи таркибии таълимоти инсоншиносии Фахриддини Розӣ маънидод соҳта, моҳияту табиати инсон ва камолоти маънавии ўро ба баррасӣ кардааст. Боби сеюм “Консепсияи “Инсони комил” дар таълимоти антропологии Фахриддини Розӣ” номгузорӣ шуда, дар он таъкид шудааст, ки мутафаккир ба ҳайси мутакаллим ба ин масъала таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, кӯшиш намудааст, байни қалом ва фалсафа мавқеи муросокоронаро ишғол намояд ва назарияҳои диниро аз дидгоҳи ақлгароёна нишон дидад. Ў ин масъаларо бо такя ба ҳикмати назарӣ ва амалий камолоти инсонро баррасӣ намуда, саодати онро дар дастёбии шахс ба илму маърифат ҳисобида, камолоти воқеиро ҷуз ин ду номумкин меҳисобад ва мартабаи камоли инсонро ба саодати инсон вобаста медонад.

Аз омӯзиши ин нукот бармеояд, ки муаллифи диссертатсия адабиёти зиёди сарчашмавӣ ва таҳиқотӣ-илмиро ба таври васеъ ва аз нигоҳи зеҳнӣ моҳирона мавриди истифода қарор дода, аз усулҳои гуногуни фалсафӣ ва мантиқӣ, махсусан усули муқоисави ба таври васеъ кор бурдааст. Ҳамзамон масоили зиёди вобаста ба ҳувият ва табиати инсонро дар маҷмуъ дуруст ва тибқи талаботи кори илмӣ таҳқиқ намудааст.

Аҳаммияти илмӣ, амалии мавзуи диссертатсияи Б.И. Элчибекзода дар он зоҳир мешавад, ки то кунун оид ба ин мавзӯъ дар забоншиносии тарҷумавии тоҷик ягон кори илмӣ ба анҷом нарасида, дар он умдатарин масоили назариявию амалии марбути фалсафаи тоҷик баррасӣ ва таҳлил гардидааст.

Аҳаммияти илмӣ-амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо дар саҳифаи 151 дар чор банд таъқид шудаанд, ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок мебошанд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар 4 мақолаи муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшудаанд, аз чоп баромадаанд. Ҳамаи нашрияҳо ба мавзуи рисола мувофиқат буда, муқаррароти асосии онро ба таври коғӣ пурра инъикос мекунанд. Теъдоди маводи чопшудаи диссертант ба талаботи банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Матни реферат ба матни диссертация мувофиқ буда, моҳияти диссертатсияро инъикос менамояд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идигул ба талаботи бандҳои 31 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Автореферат, ки аз мазмуни диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бо вуҷуди баҳои мусбате, ки дар тақриз баён гардидаст, дар рисолаи мазкур баъзе камбуҷидҳо, ҳолатҳои баҳсталаб, ғалатҳои имлой- грамматикӣ ҷой доранд, ки дар байни онҳо ҳолатҳои зеринро метавон арзёбӣ намуд:

- 1) Номи фасли дуюми боби дуюм «Табиати инсон дар антропологияи Фахриддини Розӣ» ба мундариҷаи он, ки бештар ба масъалаи лаззат ва лаззатгарӣ дар табиати инсон баҳшида шудааст, мутобиқат надорад;
- 2) Дар диссертатсия хатогиҳои имлой ва техникӣ ба назар мерасанд;
- 3) Дар тавсифи умумии таҳқиқот, аниқтараш дар Мақсади таҳқиқот, диссертант овардааст: “Ҳадафи асосии кори диссертатсионӣ омӯзиш ва таҳлили ҷанбаҳои антропологии таълимоти Фахриддини Розӣ дар бораи инсон мебошад”, ки мантиқан носаҳех мебошад. Ба қавли дигар, чунин гузориши масъала “омӯзиш ва таҳлили ҷанбаҳои антропологии таълимоти Фахриддини Розӣ дар бораи инсон мебошад” хонандаро бар он андеша меорасонад, ки ҷанбаҳои антропологии таълимоти мутафаккир дар бораи инсон, аз ҳам фарқ менамоянд. (ниг. с. 9 диссертатсия).

4) Муборизаву ихтилофи намояндагони сўфияро бо Фахриддини Розӣ ишора кардаед, vale ба таври мушаххас гуфта нашудааст, ки дар кадом масъалаҳо. (саҳ. 68)

Мулоҳизаҳои фавқуззикр арзиши умумии илмӣ ва аҳаммияти амалии диссертатсияро паст намекунанд ва ба таври умум, пешниҳодҳо ва эродҳои зикршуда ислоҳпазир буда, ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба болоравии арзиш ва аҳаммияти илмию амалии кори диссертационии Элчибекзода Баҳригул Идебек мусоидат хоҳанд кард.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идебек дар мавзуи «Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ» аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 – Таърихи фалсафа, пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида буда, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Номзади илмҳои фалсафа,  
омӯзгори калони кафедраи умумидонишгоҳии сиёsatшиносии  
Муассисай давлатии таълимии  
«Донишгоҳи давлатии Хучанд  
ба номи академик Б. Гафуров»

  
М.Б. Чӯраев

Нишонӣ: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шахри Хучанд, кӯчаи Мавлонбеков-1,  
Муассисай давлатии таълимии  
«Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи  
академик Б. Гафуров»  
E-mail: manu1405@mail.ru  
Тел.: (92) 971-20-20.

Имзои номзади илмҳои фалсафа Чӯраев  
Манучехр Бобокуловичро тасдиқ мекунам.  
Сардори раёсати қадрҳо ва корҳои  
маҳсуси Муассисай давлатии  
таълимии «Донишгоҳи  
давлатии Хучанд ба номи  
академик Б. Гафуров»  
«11» августи соли 2025

  
З. С. Сайдуллозода